

109174 - Барои ҳар як даври тавоф ё саъй дуои махсусе вучуд надорад

савол

Риоя намудани дуои махсусе дар ҳар як давре аз даврҳои тавоф ё саъй чӣ ҳукме дорад?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

"Барои ҳар як давр дуои махсусе вучуд надорад, балки риоя намудани дуои махсусе дар ҳар як давр яке аз бидъатҳост, зоро он аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ворид нашудааст. Чизи воридшуда танҳо ин аст, ки ҳангоми ламс кардани Ҳаҷару-л-асвад такбир (Аллоҳу акбар) мегӯяд ва дар байни Рукну-л-ямонӣ ва Ҳаҷару-л-асвад дуои зеринро меҳонад:

بِرَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

«Раббано отино фи-д-дунё хасаната-в-ва фи-л-охирати хасаната-в-ва қиноъазоба-н-нор».

(Парвардигоро! Дар дунё ба мо некӣ ато фармо ва дар охират низ некӣ бидех ва моро аз азоби оташ нигаҳ дор). (Сураи Бақара: 201).

Аммо дар боқимондаи тавоф метавонад зикр кунад, Қуръон бихонад ва дуо намояд. (Агар бихоҳад, зикр ё дуо мекунад ва агар бихоҳад, Қуръонро тиловат менамояд). Вале наметавонад барои ҳар як давр дуои махсусеро қарор бидиҳад". Поёни сухан.

"Мачмуъу фатово"-и Ибни Усаймин (22/336, 337).